

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович дар мавзӯи "Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо" барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ

Фишурдаи пешниҳодкардаи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович дар мавзӯи "Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо" дар шароити феълӣ бархурди манфиатҳо аз аҳамияти амалию назариявӣ ҳоли нест. Муҳтавои диссертатсия метавонад дар вусъат бахшидани корҳои илмӣ таҳқиқоти марбут ба шохаҳои гуногуни журналистикаи ватанӣ замина гузорад. Муаллифи диссертатсия майлонҳои нави муносибатҳои иттилоотиро, ки дар фазои иттилоотӣ ба таври табиӣ пайдо гардидаанд, бозгӯ ва паҳлуҳои ҷудогонаи интернет-журналистикаро дар сатҳи илмӣ таҳқиқ намудааст. Омӯзиши масъалаҳои интернет-журналистикаи тоҷик, пайдоиши трендҳои нав дар журналистикаи байналмилалӣ, эҳтимолияти тағйироти усулӣ ва эҷодӣ, нишон додани ҳолат ва дурнамои онлайн-журналистика, ошкор намудани мушкилоту монеаҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо нисбатан нав арзёбӣ мегардад.

Ҳамчун омӯзгори назарияи журналистика метавонам ибраз намоям, ки натиҷаҳои таҳқиқ метавонад барои таҳияи барномаҳои давлатӣ дар сиёсат иттилоотӣ ҷиҳати беҳтар кардан фаъолияти расонаҳои анъанавӣ ва муосир, истодагарӣ дар муҳорибаҳои иттилоотӣ идеологӣ, муътадил гардонидани нобаробарии рақамӣ дар минтақаҳо, танзими ҳуқуқи расонаҳои интернетӣ, баҳарбардорӣ аз зарфиятҳои интернет, татбиқи ҳадафҳои иттилоотӣ, шаффофияти дастрасӣ ба иттилоъ, курсу семинарҳо, таҳияи китобҳои дарсӣ ва чандин масъалаҳои дигар муосидат кунад.

Ҳамзамон, ҷомеаи журналистӣ ва расонаҳои навин метавонанд дар татбиқи сиёсати иттилоотӣ ва стратегияҳои идории худ аз ҳулоса ва натиҷаҳои кори диссертатсионӣ истифода намоянд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшавандаи муаллиф қобили тавачҷуҳ ҳастанд. Ў менависад, ки интернет-журналистика ҳамчун сохтори алоҳидаи низоми иттилоотӣ байналмилалӣ инкишоф ёфт ва дар муҳити расонаи Тоҷикистон мавқеъ пайдо намуд.

Муҳаққиқони ватанӣ хуб медонанд, ки кишвари мо нисбатан дертар вориди чунин фазои шаклан нав ва моҳиятан печида шуд. Журналистикаи навини тоҷик марҳилаи рушд ва гузаришро аз сар мегузаронад. Ҳавзаи тоҷикии журналистикаи интернетӣ ҳамчунон ниёз ба омӯзиши амиқ ва татбиқ кардани таҷрибаҳои мамолики пешрафтaro дорад. Муҳити контенти тоҷикии интернет ба рақобат бо ВАО-и анъанавӣ рӯ ба рӯ гардид. Қадами навбатӣ ҳамоҳангии ду типи журналистика, яъне расонаҳои онлайнӣ ва классикӣ, ба ҳисоб меравад. Моҳияти давраи гузарише, ки ёдовар шудем, маҳз аз ҳамин махсусият иборат аст. То комилу натиҷабахш шудани омезиши расонаҳои ду тип дар як қолаби умумӣ ва фарогир шебу фарозҳои зиёде дар пеш аст. Журналистикаи интернетӣ истилоҳоти тозаеро мавриди қорбурд қарор дод. Нисбат ба таърифи илмӣ ва ҳатто тарзи навишти бисёре аз истилоҳоти ҷадид андешаҳои зидду нақиз мавҷуд аст. Худи интернет-журналистика бо истилоҳу мафҳумҳои зиёд ифода мешавад, ки дар бисёр маврид муродифи ҳамдигар мебошанд.

Пажӯҳиши журналистикаи интернетӣ аз ҷониби диссертант нишон дод, ки шохаҳои алоҳидаи он монанди журналистикаи чандрасонаӣ, қонуниятҳои журналистӣ дар шароити муносибатҳои нави иттилоотӣ, журналистикаи таҳлилӣ (дата-журналистика), ҳолат ва дурнамои журналистикаи интернетӣ дар минтақаҳои кишвар ва шаклҳои нави реклама дар журналистикаи интернетӣ аллақай дар мисоли муҳити расонаии Тоҷикистон арзиши илмӣ пайдо карданд.

Аҳамият ва таъсири санадҳои меъёриву ҳуқуқие, ки барои қорбурди технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ба тавсиб расидаанд, дар ин фишурда омӯхта шуда, сатҳи амалигардидани онҳо таҳқиқ гардидааст.

Бо вучуди муваффақиятҳои зиёд, баъзе норасоӣҳо ҳастанд.

1. Баҳси «Ҷомеаи иттилоотӣ» дар боби аввал ночаспон ба назар мерасад. Рӯйи қор омадани дастгоҳҳои навини технологӣ доираи фарҳанги интернетиро васеъ ва баҳрабардорӣ аз онро оммавитар мекунад. Замоне дастрасӣ ба интернет танҳо ба воситаи компютер имкон дошт, имрӯз тавассути телефони мобилию планшет, ҳатто телевизорҳои ҳушманд низ имконпазир аст. Мавқеи муаллиф дар ин хусус бояд равшан бошад.
2. Баррасии мавзӯи мушкilotи рушди интернет-журналистика дар музофоти кишвар ба таҳқиқи алоҳида ва комили илмӣ ниёз дорад.




Ин камбудиҳо ҷузъӣ буда, мазмуну мундариҷа ва аҳамияти илмии автореферати диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс Низомовичро коста намекунад. Диссертант аз уҳдаи ҳалли ҳамаи масъалаҳои зикршуда ба пуррагӣ баромадааст.

Автореферати диссертатсия бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ аз нигоҳи сохтор, мундариҷа, муҳтаво ва мазмун таҳия шуда, моҳияти асосии кори диссертатсиониро фаро мегирад.

Бо назардошти аҳамияти мавзӯ ва таҳқиқи амиқи он кори диссертатсионии Абдуҷалилов Фирдавс Низомовичро дар мавзӯи “Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо” рисолаи анҷомёфта ҳисобида, муаллифи онро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ сазовор медонам.

#### МУҚАРРИЗ:

Номзади илми филология, дотсенти  
кафедраи рӯзноманигории Донишгоҳи  
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

  
Маъмурзода Н.М.

“Имзои н.и.филол., дотсент  
Маъмурзода Н.-ро тасдиқ мекунам”

Сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи  
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав



  
Шукурзода Ҷ.А.

Маълумот барои иртибот:

735140, ш. Бохтар, к. Айнӣ, 67.

Нишони саҳифаи интернет: <http://btsu.tj/>

Телефон: [+992 3222] 2-54-81, +992 918696466

E-mail: [nosirjon@mail.ru](mailto:nosirjon@mail.ru)